

УДК 821.0  
ББК 83.3

**БАҲСЕ РОЧЕЙ БА  
МАТНИШИНОСИИ ЯК  
МУҲАММАСИ УСТОД АЙНӢ БАР  
ҒАЗАЛИ БЕДИЛ**

**О ТЕКСТОЛОГИИ ОДНОГО  
МУҲАММАСА САДРИДДИНА  
АЙНИ НА ГАЗЕЛЬ БЕДИЛЯ**

**ON THE TEXTOLOGY OF ONE  
MUKHAMMAS BY SADRIDDIN AINI  
WRITTEN TO BEDIL`S GAZEL**

*Нуроғ Нуралий, н.и. филол., доценты кафедра арабиётни классикии тоҷикии ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров (Тоҷикистон, Ҳуджанд)*

*Нуроғ Нурали, к.филол. н.. доцент кафедры таджикской классической литературы ХГУ им. акад. Б. Гафурова (Таджикистан, Ҳуджанд)*

*Nurov Nurali, candidate of philological sciences, Associate Professor of the Tajik classical literature department under KhSU named after academician B.Gafurov (Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: Nurali74@mail.ru*

**Калидвоҷаҳо:** Мирзо Бедил, Садриддин Айнӣ, мухаммас, газал, матнишиносӣ, пайравони Бедил

Дар мақола саъӣ шудааст, ки бархе масъалаҳои матнишиносии газалиёти Бедил бар асоси як мухаммаси устод Айнӣ мавриди таҳқиқ қарор бигираад. Муаллиф дар заминани муқонсаи нусхаҳои мухталифи Ҷевони Бедил муқаррар намудааст, ки бо сабаби дар як радиф суруда шудани чандин газал аз ҷониби Абулмаъонӣ дар нусхаҳои Ҷевони шоир гоҳо ҷоиӣ абёти газалҳо иваз шуда, гунаҳое ҷудогона аз ин газалиёт зуҳур ёфтааст, ки ин веҷсагии матнишиносӣ дар асоси таҳқиқи абёти дар мухаммаси устод Айнӣ ба кор рафта мушаҳҳас гардидааст. Дар асоси баҳсҳои мазкур нигоранди мақола ба хулосае расидааст, ки абёти дар мухаммаси устод Айнӣ истифодашуда на аз як газал, балки дар асл аз дӯ газали Бедил берун омадаанд, ки сабаби аслии сар задани ин ҳолат боз ҳам ба нуфузи газалҳои эҷодишууда ба як вазну радиф маҳсуб мейёбад.

**Ключевые слова:** Мирзо Бедиль, Садриддин Аини, мухаммас, газель, текстология, приверженцы Бедиля

В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые проблемы текстологии газелей Бедиля на примере одного мухаммаса Садриддина Аини. Сопоставление разных списков "Дивана" Бедиля показывает, что Абульмаони с использованием одного метра рифмы и редифа создавая несколько газелей, что становилось причиной смешения отдельных бейтов газелей и возникновения новых вариантов стихотворений. Данное текстологическое явление конкретизировано на основе анализа бейтов Бедиля в мухаммасе Аини. Делается вывод, что мухаммас Аини написан на бейты не одной, а двух газелей Бедиля.

**Key words:** Mirzo Bedil, Sadriddin Aini, mukhammas, gazel, textology, Bedil's disciples

The author makes an endeavor to research certain problems beset with the textology of Bedil's gazels; one mukhammas by S.Aini dwelling on a gazel by Bedil being taken as an example. When correlating different lists by Bedil's "Divan" it was ascertained that due to a community of redif being present in several gazels by Abulmaoni a mixture of gazel and beyts

---

*took place entailing a rise of new variants of the gazels in question. The given textological feature of Bedil's gazels is traced back to Aini's mukhammas patterns aimed at Bedil's gazel. The inference is made that S.Aini created mukhammas for the beysts of not one, but two gazels belonging to Bedil written by one metre and having likeable redifs.*

Бар асоси таҳқиқоти анҷомёфта муқаррар гардидааст, ки мухаммас чун жанри хоси адабӣ дар адабиёти форсу тоҷик аз вежагии маҳсус бархурдор буда, зуҳури он ба асрҳои миёна пайванд дорад. Муҳаққиқон Масъуди Саъди Салмонро ба ҳайси аввалин гӯяндаи мухаммас эътироф намудаанд. Вале густариш ва таҳаввули маънавию шаклии ин навъи адабӣ ба номи Сайиди Насафӣ марбут аст. Зоро аз ин шоири соҳибном ва соҳибсабки тоҷик теъдоди касири мухаммасот бо сабку равиши хоса ба ёдгор мондаанд, ки дар шумори беҳтарин намунаҳои мухаммас дар қаламрави шеъри форсӣ қарор доранд. Ҳамин гуна маҳсусиятбахшӣ ва таҳаввулпазирии жанри мухаммас дар осори Сайидо буд, ки минбаъд дар таърихи адабиёт анъанаи хосе идома ёфта, барои зуҳури тозакорӣ дар сабк ва суннати ниғориши ин навъи шеъри форсӣ муассир омад. Дар натиҷа, доманаи густариши анъанаи мухаммассароӣ то ба қарни XX расида, шоирони зиёде дар сурудани мухаммас таҷрибай хунариашонро ошкор намуданд. Устод Айнӣ аз зумраи сӯханвароне аст, ки беҳтарин суннатҳои мухаммассарои классиконро идома дода, хунари шоириашро дар ин самт равшан ба ҷилва овардааст.

Қобили зикр аст, ки устод Айнӣ дар қаламрави адабиёти навини тоҷик ба ҳайси бунёдгузори адабиёти комилан ҷадиди тоҷикӣ шинохта шудааст ва ин маънӣ пеш аз ҳама ба таваҷҷӯҳӣ ў дар дигарунсозии шаклӣ, дарунмоя ва мавзӯву мундариҷаи адабиёт иртибот мегирад. Аз дигар ҷониб, ҳарчанд устод Айнӣ дар таҳаввули насри нав ва ҷорӣ намудани қаволиб ва ашқоли тозаи осори мансур дар адабиёти тоҷик саҳм гирифтааст, вале мавҷудияти теъдоди касири осори манзум дар эҷодиёти ў аз тадовumi суннатҳои беҳтарини шеъри классикӣ ва тазоҳури падида ва аносери нахустини таҷаддуд дар шеър гувоҳӣ медиҳад. Идомаи анъанаҳои мухаммассароӣ дар осори устод Айнӣ ҳам ба нахве пайгирии суннатҳои хоси шеъри классикӣ ва кӯшишҳои тозакорӣ дар навъю жанрҳои мутадовили адабӣ маҳсуб мешавад. Аз ин нуқтаи назар, идомаи суннатҳои хоси шеъри гузашта ва таҷаддуд дар шаклу дарунмояи шеъри нави тоҷик барои муаррифи шаҳсияти устод Айнӣ ҳамчун аламбардору асосгузори адабиёти навини тоҷик нақши равшан гузаштааст. Хоса, қарехаи хунарии устод Айнӣ дар сурудани навъҳои маъмули шеъри классикӣ ва изҳори шаклҳои навтарини шеър барои пайрезии шеъри нави тоҷик дар ин раҳгузор қобили таъйид ва таъқид аст. Аммо, ин ҷо мо танҳо ба нақши мухаммас ҳамчун навъи хоси шеъри классикӣ ва мақоми Айнӣ дар густариши хунарии ин шакли шеърӣ ҳамчун идомаи суннатҳои шеъри гузаштагон таваҷҷӯҳ зоҳир менамоем.

Дар баробари анвои мутадовили шеъри классикӣ, чун қасида, маснавӣ, газал, қитъа, рубоӣ, мусаддас дар ашъори Айнӣ мухаммасот аз ҷойгоҳи хоса бархурдор мебошанд. Дар ҷилди 8-уми «Куллиёт»-и Айнӣ, ки фарогири осори манзуми устод мебошад, 11 мухаммас ҷой дода шудааст. Аз ин мухаммасот ду аداد ба газалҳои Ҳилолӣ, ду аداد ба газалҳои Соиб, ду аداد ба газалҳои Ҳофизи Шерозӣ, як аداد ба газали Камоли Ҳучандӣ, як аداد ба газали Бедил, як аداد ба газали Қоонӣ ва як аداد ба газали Яғмо ва як мухаммаси мустақил мебошанд, ки ҳар яке ба зоти ҳуд баробари ҷилваи хунарии ашъори Айнӣ мақоми устодро дар сароиши мухаммасот ва шинохти қаволибу усули хоси мухаммаснигорӣ бозгӯ мекунанд. Вобаста ба тақсимбандии

---

анвои мухаммас муайян кардан мумкин аст, ки ҳар ду шакли мухаммасот, яъне мухаммаси тазминӣ ва мухаммаси мустақил дар эҷодиёти Айнӣ ба мушоҳида мерасанд. Ҳарчанд дар доираи эҷоди устод Айнӣ танҳо ба як мухаммаси мустақил дучор меоем, аммо, вучуди он худ аз маърифати комили ин шакли шеърӣ дар осори Айнӣ дарақ медиҳад. Мухаммаси устод Айнӣ бо банди зайл оғоз меёбад:

*Бирасид аз муҳаббат ба сарам балои мушиқил,  
Шуда он санам барагам ба рақиб шамъи маҳфил.  
Ки зи рашик дид ба будам нанишонда дар муқобил,  
Нагзошта зи гайрат ҳавасаш ба хонаи дил,  
Раҳи ўчи гуна акнун ба ҳазор хона бинам? (1, 195)*

Дар тавзехоти чилди 8-уми «Қуллиёт»-и устод Айнӣ зикр шудааст, ки қисмати бозмондаи ин мухаммас танҳо 4 банди охири он аст ва баҳшҳои дигари он аз байн рафтааст. Маълум мегардад, ки бандҳое аз ин мухаммас ҳазф шудаанд ва иллати ин дар маҳв шудани қисмате аз дафтари мухаммасоти устод Айнӣ будааст (1,479).

Аз банди аввал эҳсос мешавад, ки дар он қолаби қофияву радиф риоя намешавад. Аз рӯйи ин таҳмин намудан мумкин аст, ки банди нахустини мухаммаси мазкур порчаи зикршуда нест ва ин ҳолат низ худ баёнгари он аст, ки пораҳое аз ин мухаммас афтодааст. Аммо, ин мухаммас аз лиҳози бандубаст ва риояи қавонини дигари мухаммассарой устодона ба шумор меравад. Ба сарҳади шеър қашидани қофияи душворёб, ки дар банди аввал эҳсос мешавад, аз гӯянда хунари барҷастаи суханвариро тақозо дорад ва устод Айнӣ дар иҷрои ин амри хунармандона хеле муваффақ аст.

Зикри як нукта мухим аст, ки чун устод Айнӣ яке аз охирин намояндагони мактаби пайравони Бедил ба шумор мераванд, дар мухаммасоти ўнсурҳои сабки ҳиндӣ, хоса ашъори Мирзо Бедил ҷилваи равшан доранд. Ин албатта бесабаб нест. Маълум аст, ки устод Айнӣ аз додандагони хуб ва ба истилоҳи худи Бедил аз «маънипанаҳон»-и бузурги ин шоири муктадир буд ва таълифи рисолаи арзишманди «Мирзо Абдулқодири Бедил» санади шоистае дар эътирофи мақоми устод дар бедилрасӣ маҳсуб мешавад. Ҳамзамон дар ҳамин китоб устод Айнӣ се мухаммас аз Бедилро нақл кардааст, ки яке аз онҳо аз 22 банд иборат мебошад (2,259).

Чунин бедилгарой ва баҳрамандӣ аз аносери сабки ҳиндӣ ҳам дар мухаммаси мустақил ва ҳам дар мухаммасоти тазминӣ ба мушоҳида мерасад. Масалан, дар мухаммаси мустақил банде бад-ин гуна ҷо дорад:

*Агар аз қарам ба ҳоли мани синареш бинӣ,  
Ба дидам зи доги фурқат ду ҳазор беш бинӣ.  
Набувад гунаҳ ба сӯйи мани меҳркеш бинӣ,  
Агарам нишаста ҳар дам сари роҳи хеш бинӣ,  
Ҷӯ кунам, магар ҷамолат ба ҳамин баҳона бинам (1,195).*

Аз назари аввал содагии баён кӯшишҳои устод Айниро барои равонии забон ва услуби шеър ба ҷилва меоваранд. Аммо, вучуди қалимаҳои муракқаби «синареш» ва «меҳркеш», ибороти «аз қарам ҳоли синареш дидан», «ду ҳазор беш дидан», «доги фурқат», «сари роҳи хеш дидан» ва монанди ин дар вусъати як банд ба вучуди аносери зиёди хунарии шеъри сабки ҳиндӣ дар мухаммасоти устод Айнӣ ишора мекунад. Дар канори ин мухаммасот мавҷуд будани мухаммаси маҳсус ба як ғазали Мирзо Абдулқодири Бедил бори дигар нуғузи таъсири сабки бедилиро дар мухаммасоти Айнӣ ба субут мерасонад. Банди аввали мухаммаси мазкур ба таври зайл ибтидо ёфтааст:

*Абри ҳам бебок чун бар рӯйи може меравад,*

---

*Ашки сурхам з-ин алам бар чехрагоҳе меравад.  
Гарчи имрӯзам лақаб навхатпаноҳе меравад,  
«Баъд аз инат сабзаи хат дар сиёҳӣ меравад,  
Эй зи худ ғофил, замони хушигоҳӣ меравад» (1, 193).*

Аз рӯи анъанаи мухаммассарой дар сурати мухаммаси тазмин се мисраи аввал аз устод Айнӣ буда, ду мисраи баъд матлаби газали Бедил маҳсуб мешавад. Ба мушоҳида мерасад, ки зимни мухаммассарой устод Айнӣ кӯшидааст, ки барои наздик шудан ба сабки Бедил аз шигардҳо ва аносиро сабки хоси бедилӣ корбандӣ намояд. Аз ин рӯ, назар ба мухаммаси мустакил дар ин мухаммас үнсурҳои хоси шеъри сабки ҳиндӣ афзалият доранд. Масалан, ибороти «абри хат», «ашки сурх», «абри хат бар рӯи чун моҳ рафтани», «бар чехрагоҳ рафтани ашки сурх», «дар сиёҳӣ рафтани сабзаи хат», калимаи мураккаби «чехрагоҳ» дар доираи қаволиби шеъри сабки ҳиндӣ чилва додаанд. Ҳамзамон, услуби баёни мухаммас ҳам дар доираи суннатҳои шеъри сабки ҳиндӣ садо додааст, ки матолиби мазкур аз пайравони хуби шеъри Бедил будани устод Айниро ба субут мерасонад.

Мурур ба нашрҳо ва нусхаҳои хаттии «Девон»-и Мирзо Абдулқодири Бедил равшан месозад, ки газали шоир шомили 10 байт аст, аммо мухаммаси Садриддин Айнӣ аз 8 банд иборат мебошад. Муқаррар мегардад, ки устод Айнӣ ҳангоми иншои мухаммаси худ гӯё ду байти ин газалро сарфи назар намудааст, ки ба сурати зайланд:

*Мешавад сарсабзии ин бод помоли ҳазон,  
Хушдилиҳоят ба гарди рангкоҳӣ меравад.  
Чора душвор аст дар тасхиро ҷаҳшатпешагон,  
Накҳати гул ҳар тараф гардиҳ, роҳӣ меравад (4,564).*

Аммо дар нусхай Ризо Ромпур, нашрҳои анҷомдодаи устод Ҳалилуллоҳи Ҳалилий ва Акбари Беҳдорванд ду байти дигар низ мавҷуд аст, ки он низ ҳам дар мухаммаси Устод Айнӣ ҷой надоранд, ки абёти мазкур дар асоси нусхай аввал зикр мешаванд:

*Нест собуни қудуратҳои дил гайр аз гудоз,  
Чун шавад хокистар аз оташ сиёҳӣ меравад.  
Сайқали зангори қулфатҳо ҳамин оҳ асту бас,  
Зулмати шаб то насиими субҳоҳӣ меравад (3,587).*

Муқоисаи абёти омада дар мухаммаси Бедил бо матни ҳамон ғазал дар нусхай хаттии китобхонаи Ризо Ромпур, ду нусхай девони шоир, ки дар Техрон тавассути Ҳусайнӣ Оҳӣ аз рӯи нусхай устод Ҳалилуллоҳи Ҳалилий ва Акбари Беҳдорванд нашр шудаанд, инчунин фарқ ва номутобиқатии шумораи абёти ба мухаммас вориднашуда дар матнҳо баҳсу баррасиҳоеро пешорӯи мо мегузоранд, ки ба зарурати таҳлили масоили матнишиносии ин мухаммас, хоса абёти аз ғазали Бедил ишорат менамоянд. Аз ҷумла, дар ин нусхагоҳо байтҳое мазкуранд, ки дар баробари абёти боло дар мухаммаси Айнӣ ба ҷашм намерасанд. Масалан, байти шашуми ғазали Бедил ба шакли зайл омадааст:

*Сарҳуши паймонаи нози муҳити чилваем,  
Мавҷи мо аз худ ба дӯши қаҷқулоҳӣ меравад. (4,564)*

Ҳарчанд дар умум ғазали бо матлаъи  
*Баъд аз инат сабзаи хат дар сиёҳӣ меравад,  
Эй зи худ ғофил, замони хушигоҳӣ меравад*

оғозёфта аз 10 байт иборат аст ва устод Айнӣ гӯё ба 8 банди он мухаммас бастаанд, аммо мавҷуд набудани ин байт дар матни ғазали мазкур заруратеро пеш овард, ки ба

---

масъалаи матншиносии он ва сабаби чой надоштани бархе абёт бар асоси таҳлили қиёси нусхаҳои мухталифи “Девон”-и шоир таваҷҷӯҳ зоҳир гардад. Вобаста ба ин дар ин нигошта асосан мо ба масъалаи матншиносии ду ғазали Бедил ва абёти истифодашуда дар мухаммаси устод Айнӣ аз Абулмаъонӣ руҷӯъ хоҳем намуд, то воқеяти тагири ихтилоғи абёт равшан шавад.

Таҳлили муқоисавии матншиносии ғазали барои мухаммас баргузидаи устод Айнӣ бо нусхати хатии китобхонаи Ризо Ромпур ва дигар нашрҳои анҷомёфта баёнгари он аст, ки байти баъдии истифодашуда дар нусхаи Ризо Ромпур ва нашри устод Халилуллоҳи Халилӣ ба шакли зайл омада:

*Кист гардад монеи ранг аз тавоғи барги гул,*

*Хуни ман то доманат, хоҳӣ наҳоҳӣ меравад (3, 578).*

Аmmo мисраи дувуми байтро устод Айнӣ ба шакли “Хуни ман дар доманат, хоҳӣ наҳоҳӣ меравад”, зикр намудаанд. (1, 193)

Дар байти дигари мавриди истифодаи устод Айнӣ, ки шакли зеринро дорад, фарқият дар муқоиса бо нусхаҳои дигар ба назар намерасад:

*Чон ба пеши табъи бебокат надорад қимате,*

*Ройгон ин гавҷар аз дасти синоҳе меравад (1, 193).*

Таваҷҷӯҳ ба байти баъдии мазкур дар Мухаммаси устод Айнӣ, ки ба сурати зайл омадааст, ки он дар нусха ва нашрҳои мавриди истифодаи мо дар таркиби ғазали шурӯъшуда дучор наомад.

*Бе ҷамолат ҷуз ҳалоки ҳуд ҷӣ дорам дар назар,*

*Марғ мебинад чу об аз ҷашми моҳӣ меравад (3, 579).*

Тааммул дар матни нусхаҳои хаттии мавриди истифодаи мо аз “Девон”-и Бедил, инчунин нашрҳои он муайян намуд, ки шояд дар нусхаи мавриди истифодаи устод Айнӣ аз ин ғазал ғунаи дигари он мавҷуд бошад, зоро муқоисаҳо нишон дод, ки дар нусхаҳои хаттӣ ва чопии девони Бедил бо радифи “меравад” боз ҷанд ғазали дигаре низ ҷой дорад, ки аз ҷумла ин байти ғазали дар мухаммаси Айнӣ омада, дар ғазали дигари Абулмаъонӣ зикр шудаанд. Байти матлаъи ғазали дувум ба ғунаи зайл омадааст:

*Гар ҷунин ашкам зи шарми пургуноҳӣ меравад,*

*Ҳамҷун абр аз номаам нангӣ сиёҳӣ меравад (3, 579)*

Мисраи дувуми байти мазкур дар нашрҳои дигари мавриди истифодаи мо ба шакли

*“Ҳамҷун абр аз номаам ранги сиёҳӣ меравад” (5, 679)*

омадааст, ки ба андешаи мо ҳамон ғунаи мазкур дар нухсаи хаттии китобхонаи Ромпур саҳех ба назар мерасад. Ҷун бо тақозои мантиқи байти шарми пургуноҳӣ ашк бирезад, он гаҳ таносуб бо рафтани нангӣ сиёҳӣ, яъне домани ба гуноҳ олуда, ки дар мисраи аввал ба сурати пургуноҳӣ даромааст, мутобиқат пайдо мекунад. Яъне Бедил, таъқид бар он дорад, ки агар ашкам ҷунин аз шарми пургуноҳии ман ҷорӣ шавад, нангӣ сиёҳии номаи аъмоли ман ба мисли абр аз ман бардошта мешавад. Абр ҳамҷун ҳар ҷӣ бештар биборад, нангӣ сияҳ будан, аз ў шуста мегардад.

Ҳамин тағироти матни марбут ба байти аз ду ғазали ба як радиф эҷодшудаи Бедил сабаби фарқияти шумораи абётро низ мушахҳас намуд, ки тағовутҳои онҳо низ ба сарчашма дар ду ғазали шоир доштани байти дар таркиби мухаммаси устод Айнӣ омада марбут аст. Дар идомаи таҳлили яқояки абёти мазкур бар пои шеваҳои матншиносӣ матлабро равшан хоҳад намуд.

---

Баъдан ду байти мавриди истифодаи устод Айнӣ дар таркиби газали аввал чой доранд, ки чунин зикр шудаанд:

*Бо қади ҳамгашта фикри сайди шират аглаҳист,  
Ҳамчӯ мавҷ аз ҷанги ин қуллоб моҳӣ меравад. (3,578)*

*Кист гардад мункири гул кардан асрори шиқ,  
Рангҳо ин ҷо ба сомони гувоҳӣ меравад. (3, 578)*

Муқобала ва муқосай ин абёт бо нусхаҳои хаттӣ ва чопии “Девон”-и Бедил нишон дод, ки миёни онҳо дар мухаммаси устод Айнӣ ва шаклҳои дар ин нашрҳо омада фарқияте ба ҷашм намерасад.

Аммо ҳамоно байти баъдӣ ва ҳатто байти мақтаи мавриди истифодаи устод Айнӣ ҳар ду дар таркиби газали дувум, ки матлаи он зикр шуд, ба сурати зайл омадаанд:

*Эй нағас, пеш аз ҳаво гаштан ҳурӯше соз кун,  
Фурсати арзи қиёматдастгоҳӣ меравад.  
Бедил, анҷоми тамошо маҳви ҳайрат гаштан аст,  
Ин ҳама саъии нигаҳ бо бенигоҳӣ меравад. (3,579)*

Вале дар нусхаҳои ба кор гирифтани мо байти мақтаи газали аввал ба сурати зайл омадааст:

*Аз ҳати ў дам мазан, Бедил, ба ин ҳарфи гариб,  
Бар забони хомаам сунъи илоҳӣ меравад. (3,578)*

Дар натиҷаи муқосай абёти мухаммаси мазкур бо гунаҳои онҳо дар нусха ва нашрҳои “Девон”-и Бедил маълум гардид, ки аз 8 байти ба кор гирифтаи устод Айнӣ панҷ байт аз як ғазал ва се байт аз ғазали дигар истифода шудааст. Аз ин баррасии марбут ба матнишиносии ду ғазали Бедил ва мухаммаси устод Айнӣ дар навбати аввал ҳамоно таҳмин метавон кард, ки шояд Айнӣ аз нусхай хаттие истифода намуда бошад, ки ҳамин гунаи абёти омехта аз ду ғазали шоир дар он зикр шудааст. Маълум аст, ки бар асари нуфузи маҳфилҳои бедилҳои дар шаҳрҳои бузурги Самарқанду Бухору Хуҷанд нусхаҳои фаровоне аз “Девон”-и Бедил ба шакли гузidaҳо китобат шудаанд, ки ба занни қавӣ мавҷудияти чунин шакли ғазал аз эҳтимол дур нест. Аз ин рӯ, бо сабаби ин ки вазну қофия ва радифи ҳардӯи ғазал ягона мебошанд, иштибоҳан котибон абёти ғазалҳоро ба ҳам даромехтаанд ва дар айни китобат чойи онҳоро иваз намуда бошанд, чун ин гуна омезаҳои абёт дар ғазалиёти ҳамгуни “Девон”-и Бедил зиёд ба назар мерасад, ки албатта ин мавзӯи пажӯхише чудогона аст.

Нуктаи дигари қобили таъқид он аст, ки чунин шакли ғазалро устод Айнӣ аз рӯи сурудаҳои ҳунармандони замони хеш шунидаву рӯи он мухаммас баста бошанд, зоро маълум аст, ки дар айёми рӯзгори ин устоди бузурги сухан аллакай бар матни ғазалиёти Абулмаъонӣ хеле сурудҳо эҷод шудаву теъдоде аз онҳо ба “Шашмақом” низ ворид гардида буданд. Чунин усули истифода аз матни сурудҳо дар тасҳехи мутун дар таҷрибаи аҳли завқ дар даврони мухталиф чой дорад ва аҳиран мӯҳаққиқ ва бедилшиноси афғонистони Муҳаммад Козими Козимӣ ҳам як гузidaе аз ғазалиёти Бедилро тавассути идомаи ҳамин суннат таҳия намуда, ки бар асоси сурудаҳои ҳунарманди маъруфи Афғонистон устод Сароҳанг тасҳех гардидааст. Мавсуф дар муқаддимаи ин китобаш аз ҷумла навиштааст, ки “Дар канори инҳо, наметавон аз овои сеҳрангези устод Муҳаммад Ҳусайнӣ Сароҳанг, овозхони факиди Афғонистон ёде нақунам, ки шуморе аз ғазалҳои Бедилро бо зебоӣ ва маҳорати тамом иҷро кардааст. Оҳангҳои ў ҳам дилбастагиамро ба Бедил муассир будааст ва ҳам дар ҷалби таваҷҷӯҳам нисбат ба баъзе ғазалҳо, ки агар он оҳангҳо набуда, шояд дар онҳо

---

тааммуқ намекардам. Илова бар он,гоҳ –гоҳ дар ислоҳи ғалатҳо ва ёфтани шоҳиди мисол барои байтҳои душвор низ аз осори устод баҳра бурдаам, ки дар пайнавиштҳо мунъакис шудааст. (7,27)

Фарзиян дигаре ҳам метавонад чой дошта бошад, ки чун устод Айнӣ ба унвони як шоир ва муҳлиси Бедил ашъори фаровонеро аз ин суханвари беназир азбар медониста, эҳтимол дорад, ки бар асоси гунаҳои дар хотираш хифз намуда ба эҷоди ин муҳаммас иқдом намудааст. Албатта, никоте, ки дар заминай ин муҳаммаси устод Айнӣ бар як ғазали Бедил ва бархе масъалаҳои матншиносии он изҳор ёфт, андешаҳои муҳлисонай мо ҳам ба Ҳазрати Абулмаъюни Бедил ва ҳам яке аз пайравони муваффақ ва муридони роҳи мактаби адабии ў – устоди бузург Садриддин Айнӣ маҳсуб меёбанд. Муҳим он аст, ки аз ин муҳаммас тавфиқ ва комгории устод Айнӣ дар роҳи истиқболи сабки сухани Абулмаъюни Бедил ба равшанӣ ҳувайдост, ки мо матолиберо роҷеъ бар вежагиҳои он дар мақолае дигар изҳор доштаем. Ба гумони мо мувофиқи матлаб аст, ки ин чо дар фароварди мақола матни комили Муҳаммаси устод Садриддин Айнӣ ва ҳарду ғазали Абулмаъюни Бедили Дехлавиро зикр намоем, то бори дигар барои хонанда нукоти марбут бар матниносии ин муҳаммас ва ғазалҳои Абулмаъюни Бедил равшан гардад:

**Муҳаммаси Айнӣ бар ғазали Бедил:**

*Абри ҳат бебок чун бар рӯйи моҳе меравад,  
Ашки сурҳам з-ин алам бар чеҳрагоҳе меравад.  
Гарчи имрӯзам лақаб павхатпаноҳе меравад,  
«Баъд аз инат сабзаи ҳат дар сиёҳӣ меравад,  
Эй зи худ ғофил, замони хушнигоҳӣ меравад».*

*Нест ҳоҷат корвони шикро бонги дуҳул,  
Ошиқонро аз назар пӯшида мебошад субул.  
Аз қучо омад, надонӣ, нашъа дар минои мул,  
“Кист гардад монеи ранг аз тавофи барги гул,  
Хуни ман то доманат, хоҳӣ наҳоҳӣ меравад”.*

*Мурдам аз ҳичрон, нашуд аз боги васлат накҳате,  
Аз сарат гардам, худоро бар асирон раҳмате.  
Дил зи каф шуд муфт, дар роҳат надидам шафқате,  
“Чон ба пеши табъи бебокат надорад қимате,  
Ройгон ин гавҳар аз дасти сипоҳе меравад”.*

*Аз фироҷат тан фитад ҷоеву ҷон ҷои дигар,  
Гар ҳамин соат намеорӣ ба болинам гузар.  
Дар ҷаҳон з-ин пас наҳоҳӣ ёфтан аз ман асар,  
“Бе ҷамолат ҷуз ҳалоки худ ҷӣ дорам дар назар,  
Марғ мебинад чу об аз ҷашми моҳӣ меравад”.*

*Дард агар пирист, аз дармон на уммеди беҳист,  
Ҳосили умрам зи шитаргоҳи даҳр ин оғаҳист,  
Қадди мино ҳам агар бошад ба базм, аз май тиҳист,  
«Бо қади ҳамгашта фикри сайди шират абллаҳист,  
Ҳамчӯ мавҷ аз ҷангӣ ин қуллоб моҳӣ меравад”.*

*Булбул афғон мекунад, беҳуда дар гулзори шик,  
Безабонӣ тарҷумонӣ дорад аз гуфтори шик,*

---

*Саъй кардан ҳеч ҳочат нест дар изҳори шик,  
“Кист гардад мункири гул кардани асрори шик,  
Рангҳо ин ҷо ба сомони гувоҳӣ меравад”.*

*Эй назар, пеши чамолаи ҷаими ҳайрат боз кун!,  
Эй нигаҳ, то метавонӣ, сӯи ў парвоз кун!  
Эй фигон, арзи ниёзи мо ба он пурноз кун!,  
“Эй нафас, пеш аз ҳаво гаштан ҳурӯше соз кун,  
Фурсати арзи қиёматдастгоҳӣ меравад.”  
Муфт наргисро тамошо кардани ин гулишан аст,  
Айнӣ ин ҳирмон, ки ҳаст, аз ҷуръати ҷаими ман аст,  
Гар назар боз аст аз оина, ин сир равшан аст,  
“Бедил, анҷоми тамошо маҳви ҳайрат гаштан аст,  
Ин ҳама саъии нигаҳ бо бенигоҳӣ меравад”. (1,193-194)*

**Газали аввали Бедил бо радифи “меравад”:**

*Баъд аз инат сабзаи ҳат дар сиёҳӣ меравад,  
Эй зи худ ғофил, замони ҳушнигоҳӣ меравад.  
Мешавад сарсабзии ин бод помоли ҳазон,  
Ҳушидлиҳоят ба гарди рангкоҳӣ меравад.  
Бо қади ҳамгашиға фикри сайди шиҳрат аблажист,  
Ҳамчун мавҷ аз ҷанги ин қуллоб моҳӣ меравад.  
Чора душвор аст дар тасхираи ваҳшатпешагон,  
Накҳати гул ҳар тараф гардида, роҳӣ меравад.  
Ҷон ба пеши табъи бебокат надорад қимате,  
Ройгон ин гавҳар аз дасти сипоҳе меравад.  
Сарҳуши паймонаи нози муҳити ҷилваэм,  
Мавҷи мо аз худ ба дӯши қаҷкулоҳӣ меравад.  
Нест собуни қудуратҳои дил гайр аз гудоз,  
Ҷун шавад хокистар аз оташ сиёҳӣ меравад  
Сайқали зангори қулфатҳо ҳамин оҳ асту бас,  
Зулмати шаб то насими субҳоҳӣ меравад.  
Кист гардад монеи ранг аз тавофи барги гул,  
Хуни ман то доманат, ҳоҳӣ наҳоҳӣ меравад.  
Аз ҳати ў дам мазан, Бедил, ба ин ҳарфи гариф,  
Бар забони хомаам сунъи илоҳӣ меравад. (3, 578)*

**Газали дувуми Бедил бо радифи “меравад”:**

*Гар ҷунин ашқам зи шарми пургуноҳӣ меравад,  
Ҳамчун абр аз номаам ҳангӣ сиёҳӣ меравад  
Бе чамолат ҷуз ҳалоҳи худ чӣ дорам дар назар,  
Марг мебинад чу об аз ҷаими моҳӣ меравад”.  
Саъии қотилро талоғӣ мушкил аст аз қотилам,  
То ба узр оем замони узрҳоҳӣ меравад.  
Ланғари ҷамъияти дил дар шикасти орзуст,  
Мавҷ ҷун сокин шуд, аз қишиғи табоҳӣ меравад.  
Аз ҳавасҳои сарӣ бигзар, ки дар анҷоми кор,  
Шамъи ин маҳфил ба доги бекулоҳӣ меравад.  
Гирудори авҷи давлатҳо губоре беш нест,*

---

Бар ҳаво чун гирдбод аврани шоҳӣ меравад.  
Тирахатӣ ҳам шабистони ҷаргони вафост,  
Дог то равшан шавад зери сиёҳӣ меравад.  
Кист гардад мункири гул қарданӣ асрори ишӣ,  
Рангҳо ин ҷо ба сомони гувоҳӣ меравад”.  
Эй нағас, пеш аз ҳаво гаштан ҳурӯше соз кун,  
Фурсати арзи қиёматдастгоҳӣ меравад.  
Шамъи тасвирам, мапурс аз дарду доги ҳасратам,  
Ашиқи ман умрест ногардида, роҳе меравад.  
Бедил, анҷоми тамошо маҳви ҳайрат гаштан аст,  
Ин ҳама саъти нигаҳ бо бенигоҳӣ меравад. (3,579-580)

**Пайнавишт:**

1. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷилди 8.-Душанбе: Ирфон, 1981.-524 с.
2. Айнӣ, С. Мирзо Абдулқодири Бедил. Баргардон ва пажӯҳии Шаҳбози Эраҷ.- Техрон: Интишороти «Сураи меҳр», 1384.- 382 с.
3. Бедил, Мирзо Абдулқодир. Девон. Нусҳаи ҳаттии китобхонаи Ризо Ромпур, бо шумораи 3656. Ҷоти аксӣ. Ба қӯшиши Алиризо Қазва. Техрон: - интишороти ширкати таъовуни корофаринони фарҳанг ва ҳунар. 1388. - 1709 с.
4. Бедил, Мирзо Абдулқодир. Девон.ч.1. Ба қӯшиши Акбари Беҳдорванд.-Техрон: Интишороти «Нигоҳ», 1386. - 708 с.
5. Бедил, Мирзо Абдулқодир. Қуллиёт. Тасҳехи Ҳолмуҳаммади Ҳаста ва Ҳалилуллоҳи Ҳалилӣ. Ба қӯшиши Баҳман Ҳалифаи Баноравонӣ. Ҷилди аввал, баҳши аввал. Техрон, интишороти Тилоя, 1389. - 798 с.
6. Бедил, Мирзо Абдулқодир. Қуллиёт. Тасҳехи Ҳолмуҳаммади Ҳаста ва Ҳалилуллоҳи Ҳалилӣ. Ба қӯшиши Баҳман Ҳалифаи Баноравонӣ. Ҷилди аввал, баҳши дувум. Техрон, интишороти Тилоя, 1389. - 802 с.
7. Бедил, Абулмаъонӣ. Гузидай газалиёт. Ба қӯшиши Муҳаммад Қозими Қозимӣ. Техрон:- Ирфон, 1386. - 808 с.

**Reference Literature:**

1. Aini.S. Collection of Compositions. V.8.- Dushanbe: Cognition, 1981. – 524 pp.
2. Aini.S. Mirzo Abulkodiri Bedil. Transpositions and Researches. Shakhbozi Eradge. – Tehran, Suza Coming from Heart. 1384hijra. – 382 pp.
3. Bedil, Mirzo Abdulkodir. Divan. Manuscript of Rompur library, number 3657. Facsimile edition. - Tehran. 1388hijra. -1709 pp.
4. Bedil, Mirzo Abdulkodir. “Divan” under the editorship of Akbar Behdorvand. – Tehran. Nigoh, 1386hijra. – 708 pp.
5. Bedil, Mirzo Abdulkodir. Collection of Compositions. Recession by Kholmukhammad Hast and Halliuloh Halili. Preparation and edition by Bahman Calipha Bonazavoni. V.I. p.1. - Tehran. “Yold”, 1389hijra.- 798 pp.
6. Bedil, Mirzo Abdulkodir. Collection of Compositions. Interpretation by Kholmukhammad Hast and Halliuloh Halili. Preparation by Bahman Calipha Bonazavoni. V.I. p.2. - Tehran. “Yold”, 1389hijra. – 802 pp.
7. Bedil, Abdulmaroni. Selected Gazels. Preparation for edition by Kozim Kozimi. - Tehran: Cognition, 1386hijra. – 808 pp.